

Дастрасӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ барои Соҳибкории хурду миёна (СХМ)

Куала Лумпур, Малайзия, Март 6-10, 2017



Омода кард:

Шаҳбоз Камолиён

Мутахассиси дараҷаи 2

Идораи муносибатҳои байналмилалӣ

Вақт: то 30 дақ.



BANK NEGARA MALAYSIA
CENTRAL BANK OF MALAYSIA



afi

2

МАВЗЎҶО

- ❖ Мафҳуми СХМ
- ❖ Мушкилиҳои СХМ
- ❖ Вазифаи танзимгарони молиявӣ
- ❖ Платформаи инноватсионии сармоягузорӣ
- ❖ Таҳлили равоншиносӣ
- ❖ Корпоратсияи кафолати қарзҳо
- ❖ Роҳҳои камхарҷ ва инноватсионии интиқоли маблағҳо
- ❖ Хулоса
- ❖ Таъсиҳҳо

СХМ чист...?

4

Мафҳуми СХМ

Корманд

1

Саноат

2

Дорой/Сармоя

3

Фарқият
МСХМ

4

Арманистон



Бангладеш



Камбоҷа



Коста Рика



Индия



Малайзия



Тоҷикистон





“АЗ КАМ САР КАРДАН МАЪНОИ БО ФИКРИ
КАМ МАҲДУД БУДАНРО НАДОРАД” –
Мари Форле

МУШКИЛИҶОИ АСОСИИ СХМ & ВАЗИФАИ ТАНЗИМГАРОНИ МОЛИЯВӢ

7 Мушкилиҳои асосии CXM



Молия

- Уст маҳсулот.
- Гарав
- Ихтисос
- КҮС



Сармояи инсонӣ

- Малакаи роҳбарӣ
- Гардиши савдо
- Истеҳсоли
- Тағйироти танзимӣ

дохилӣ



Бозор

- Рақобат
- Нархи баланди маҳс.
- Номуаянӣ
- Саводи нокифоя




Технология

- Маблағ барои технология ва рушд
- Истифодабарии Техн
- Саводи кофӣ

8

Мушкилиҳои асосии

CXM



9

Вазифаи танзимгарони молиявӣ

Дахлати монетарӣ

Бозтамвил

Фондҳои махсус барои
СҲМ

Санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ

Қоидаҳои қарздиҳӣ

Гарави амволи манқул

Қонунҳои махсуси СҲМ

Рушди бозор

Такмили ихтисос

Бюрои қарзӣ

Механизми
кафолати қарзҳо

Механизми ҳалли
қарзҳо

9

Вазифаи танзимгарони молиявӣ

Даҳолати
монетарӣ

Бозтамвил

Фонди махсуси СХМ

Санадҳои
меъёриву ҳуқуқӣ

Қоидаҳои қарздиҳӣ

Ҳарави амволи манқул

Қонунҳои махсуси СХМ

Рушди бозор

Такмили ихтисос

Бюрои қарзӣ

Механизми
кафолати қарзҳо

Механизми ҳалли
қарзҳо

9

Вазифаи танзимгарони молиявӣ

Даҳолати
монетартӣ

Санадҳои
меъёриву ҳуқуқӣ

Бозтамвил

Қоидаҳои қарзхидҳӣ

Фонди махсуси СХМ

Гарави амволи манқул

Қонунҳои махсуси СХМ


Рушди бозор

Такмили ихтисос ва
трейнинг

Бюрои қарзӣ

Механизми
кафолати қарзҳо

Механизми ҳалли
қарзҳо

The background of the slide is a complex financial chart with a blue grid. It features a line graph at the top, a candlestick chart on the left, and a 3D bar chart on the right. The overall aesthetic is high-tech and data-driven.

10

Williams%R(14) 10.35
ar 24, 2009 : 347.17

ПЛАТФОРМА ІННОВАТСІОННИХ
САРМОЯГУЗОРІЙ

11

ПЛАТФОРМАИ ИННОВАТСИОНИИ САРМОЯГУЗОРӢ



Краудфандинг



Платформаи суратҳисоби сармоягузорӣ




Платформаи Краудо

12

ПЛАТФОРМАИ ИННОВАТСИОНИИ САРМОЯГУЗОРӢ



- Краудфандинг– аз ҷониби одамон барои одамон




13

ПЛАТФОРМАИ ИННОВАТСИОНИИ САРМОЯГУЗОРӢ



- Краудфандинг

Funding volumes via crowdfunding worldwide



Source:

Massolution - 2016CF Crowdfunding Industry Report

* World Bank - Crowdfunding's Potential for the Developing World Report (2013)

14

ПЛАТФОРМАИ ИННОВАТСИОНИИ САРМОЯГУЗОРӢ



- Платформаи суратҳисоби сармоягузори

- Different sizes of businesses from established companies to SMEs



**Entrepreneur/
SME owner**

- 1 Submits a venture for listing on IAP

- Islamic banks
- Development financial institutions (DFIs)



Bank

- 2 Screen the venture
(Viable ventures will be listed on IAP to raise funding from investors)



Rating agency

- 3 Assigns a credit rating



- 4 Venture listed on IAP

- Institutional
- Corporate
- High net worth



Investors

- 5 Fund the venture

Investors receive updates

Investors receive returns



ПЛАТФОРМАИ ИННОВАТСИОНИИ САРМОЯГУЗОРӢ



- Платформаи Краудо

Brand Name: Crowdo

Established: 2012

Management: Group Chief Executive Officer – Leo Shimada
Group Chief Commercial Officer – Nicola Castelnovo

Markets: Singapore, Indonesia and Malaysia

Portfolio :

- Peer to Peer Lending; Equity Crowdfunding; Securities Crowdfunding


Licenses and Affiliations:

- Monetary Authority of Singapore: Capital Market Services License
- Securities Commission of Malaysia: Recognized Market Operator
- Indonesia: Official Indonesia Fintech Association – Peer to Peer Lending Task Force

ТАҲЛИЛИ РАВОНШИНОСӢ


18

Таҳлили
равоншиносӣ



19

Таҳлили
равоншиносӣ



МЕХАНИЗМИ КАФОЛАТИ ҚАРЗҲО

21

Механизми
кафолати қарзҳо



Shareholders Information

78.65%

21.35%



Central Bank of Malaysia




Financial Institutions

Paid Up Capital

RM1.6 bil.

Shareholders' Fund

RM3.1 bil.



22

Фонди кафолати
қарзҳо – Мисоли
Афғонистон

Table1: Financial performance

	End of 2005	End of 2008	End of 2010	Accumulated since inception
Total SME loan volume facilitated through guarantees (USD)	12,000	15,651,120	10,968,729	49,488,761
Amount of Guarantee (USD)	8,640	11,268,806	7,897,485	35,631,908
No of guaranteed loans	1	495	399	1,657
Total NPL > 90	0.0%	1.6%	2.1%	-
Claims disbursed (USD)	0	150,738	99,433	1,217,254
Claims Coverage ⁶	0.0%	46.0%	27.9%	21.6%
Operating Expense ⁷	86,766	263	529	544
Leverage ⁸	n.a.	2.03	1.43	-
Sustainability ⁹	101.3%	85.7%	100.6%	87.3%

Table 2: Outreach and Development Impact

	2005	2008	2010
Number of active partner banks	1	2	3
Number of provinces covered	1	6	12
Nr of employees of partner banks related to SME finance	3	28	100
Amount of outstanding guaranteed loans	USD 12,000	USD 9,455,275	USD 8,514,183
Average SME Loan amount	USD12,000	USD 19,361	USD 20,730
No of jobs created by borrowers	2	1555	3,426

Source: FS, 2011

РОҲҶОИ КАМХАРЧ ВА ИННОВАТСИОНИИ
ИНТИҚОЛИ МАБЛАҒҶО

24

Роҳҳои камхарҷ ва
инноватсионии
интиқоли маблағҳо

WING – Бонки махсус дар Камбоҷа



- **Таъсис шуд:** 2009
- **Сабаб 1:** Ҳаҷми зиёди интиқоли маблағ
- **Сабаб 2:** Рушди пардохтҳои ғайринақдӣ
- **Мақсад:** Дастрасии ҳар як сокини давлат ба хиз. молиявӣ
- **Имтиёзҳо:** Ҳаққи хизматрас. паст ва агентҳои бонкӣ
- **Намуди телефон:** Смартфонҳо & Телефонҳои оддӣ



www.shutterstock.com - 743408822

ХУЛОСА

26

Хулоса

- ▶ СХМ яке аз бахшҳои асосӣ барои иқтисодиёти ҳар як кишвар мебошад.
- ▶ Барои боз ҳам дастрасиро ба молия зиёд кардан, инфрасохтори молиявии тарақикарда зарур мебошад.
- ▶ Таҷрибаи дигар давлатҳои ба мо монандро ба Ҷумҳурии Тоҷикистон овардан.
- ▶ Бонкҳо манбаи асосӣ ва анъанавӣ ҷиҳати ҷалби маблағ ба СХМ мебошад, вале платформаҳои инноватсионии сармоягузорӣ қуллайтар аст.

ТАВСИЯҲО

26

Тавсияҳо

Имтиёзҳо барои
пардохтҳои
ғайринақдӣ

Рушди бозори коғазҳои
қимматнок

Платформаҳои сармоягузорӣ

Стратегияи миллии
дастрасии молиявӣ

Содда
намудани
раванди КҮС

Имтиёзҳои
андозӣ

Феҳрасти гарав
ва гарави амволи
манқул

Банкингӣ мобилӣ

Агентҳои бонкӣ

Пардохтҳо ба
воситаи QR

Такмили ихтисос

Ташаккури зиёд ба
диққататон!

Саволҳо?